

## **I. Маълумоти асосӣ дар бораи хизматрасонӣ ва шароити кори ширкати аудиторӣ**

1. Дар назар аст, ки ширкати аудиторӣ аудити ҳисоботи молиявии Бонки миллии Тоҷикистон барои соли 2019-ро мегузаронад, ки инҳоро дарбар мегирад:

- санҷиши дуруст тартиб дода шудани ҳисоботи молиявии Бонки миллии Тоҷикистон;

- муайян намудани мутобиқати ҳисобдории Бонки миллии Тоҷикистон ба Стандартҳои Байналмилалии Ҳисоботи Молиявӣ. Натиҷаи ҳуҷҷатии аудит ҳулосаи аудиторӣ ва мактуб ба Роҳбарият маҳсуб меёбад.

2. Дар сурати қобили қабул будани дархости пешниҳодшуда Бонки миллии Тоҷикистон метавонад бо ширкати аудиторӣ шартномаи дарозмуддат ба муҳлати то 5 сол бандад.

3. Барои гузаронидани аудити ҳисоботи молиявӣ Бонки миллии Тоҷикистон ба ширкати аудиторӣ инҳоро пешниҳод менамояд:

- ҳисобот, мавод, маълумоти иловагӣ, ки барои гузаронидани аудит зарур мебошанд;

- утоқи корӣ, телефон, таҷҳизоти идорӣ.

4. Дар ҳолати эҳтиёҷ доштан ба тарҷумонҳо, онҳо бояд аз ҳисоби ширкати аудиторӣ кироя карда шаванд.

Шарти ҳатмии баррасии дархостҳои озмунӣ мавҷудияти иҷозатнома барои ҳуқуқи анҷом додани фаъолияти аудиторӣ мебошад. Аудити Бонки миллии Тоҷикистон бояд мутобиқи стандартҳои байналмилалии аудит гузаронида шавад.

Интихоби ширкат бо усули озмун ва тасдиқи он эҳтимолан на дертар аз 2 декабри соли 2019 анҷом меёбад.

## **II. Мундариҷаи дархост**

Дархости Шумо бояд ба талаботи стандартҳои байналмилалии аудит, қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои меъёрии Бонки миллии Тоҷикистон мутобиқат намояд.

Дархости аз ҷониби Шумо ирсолшаванда бояд нуктаҳои зеринро дарбар гирад:

*Меъёри А.*

- таҷрибаи кори аъзои гурӯҳи аудиторони аз ҷониби ширкат пешниҳодшуда;
- ному насаб, шаҳрвандӣ, таҳсилот, рӯйхати хидматӣ ва таҷрибаи касбии ҳар як коршиносе, ки дар гузаронидани аудит иштирок менамояд.

*Меъёри Б.*

- нусхаи тариқи нотариалӣ тасдиқшудаи ҳуҷҷатҳои таъсисии ширкати аудиторӣ бо назардошти тағйироту иловаҳо;
- тавозуни муҳосибӣ ва ҳисобот дар бораи Ҷоидаву зиёни ширкати аудиторӣ дар санаи ҳисоботи охирин;
- ташкил ва таҷрибаи кори ширкати Шумо дар соҳаи аудити ҳисоботи молиявии бонкҳои марказӣ. Бояд рӯйхати корҳои охирин (на камтар аз 5 соли охир) ва корҳои ҳаммонанди айни ҳол иҷрошаванда пешниҳод карда шавад.
- маълумот дар бораи мавҷудияти намоёндагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ИДМ.
- мавҷудияти иҷозатнома барои ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти аудиторӣ. Нусхаи иҷозатномаро пешниҳод намудан зарур аст.

*Меъёри В.*

- маълумот дар бораи ҳаҷми имконпазири хизматҳое, ки ба Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад.
- барномаи кории аудит, нақшаи корӣ. Дар назар аст, ки аудит дар ду марҳала гузаронида хоҳад шуд: муқаддамотӣ ва хотимаӣ.
- сохтори ташкилӣ ва ҷадвали вазифа (штат).

Бояд дар назар дошт, ки таърихи ниҳоии анҷоми кор оид ба аудити ҳисоботи молиявии Бонки миллии Тоҷикистон ва пешниҳоди хулосаи аудиторӣ охири моҳи майи соли 2020 мебошад.

*Меъёри Г.*

- пешниҳодоти Шумо доир ба нақшагирӣ, таҷрибаи бехтарин ва хизматҳои иловагии марбут ба аудит, ки барои бонки марказӣ (миллӣ) муҳим мебошанд.

Меъёри F.

- арзиши хизматрасонии ширкати Шумо оид ба гузаронидани аудити ҳисоботи молиявии Бонки миллии Тоҷикистон, хароҷоти изофӣ бо шарҳи он, инчунин шартҳо ва муҳлати пардохт.

### **III. Ирсоли дархост**

Дархости Шумо бояд бо забони тоҷикӣ ё русӣ таҳия шуда, дар се адад (1-асл ва 2-нусха) ба нишонии зерин ирсол карда шавад:

734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 107А  
Бонки миллии Тоҷикистон  
Департаменти аудити дохилӣ

Дархости Шумо бояд на дертар аз соати 17-00 рӯзи 15 ноябри соли 2019 ба Бонки миллии Тоҷикистон ворид гардад.

### **IV. Баҳодихии дархостҳо**

1. Интихоби ширкатҳои аудиторӣ дар асоси муқоисаи шартҳои зерин сурат мегирад:

- таҷрибаи иштирокдорони озмун;
- ҳаҷми хизматрасонӣ ва тарзу усулҳои иҷрои хизматҳои талабшаванда;
- таҷриба ва таҳассуси аъзои гурӯҳи аудиторон;
- хизматҳои иловагии марбут ба гузаронидани аудит;
- арзиши хизматрасонӣ ва шартҳои пардохт.

2. Агар маълумоте, ки дар ҷисми II талаб шудааст, нопурра ё умуман набошад, дархост ба талабот ҷавобгӯӣ доништа намешавад.

3. Беҳтар аст, ки баъди пешниҳоди дархостҳо барои баррасӣ дар ҳайати гурӯҳи аудиторон тағйирот ворид карда нашавад, дар ҳолати зарурат бо Бонки миллии Тоҷикистон мувофиқа карда шавад.